

## 1446 йил жумадис сони | 2024 йил декабрь

### Намоз вақtlари Навоий вақti бўйича

Кун	Ҳафта куни	Тонг (Саҳарлик)	Қуёш	Пешин	Аср	Шом (Ифтор)	Хуфтон
1	Душанба	06:37	08:01	12:42	15:43	17:26	18:47
2	Сешанба	06:37	08:01	12:42	15:43	17:27	18:48
3	Чоршанба	06:37	08:01	12:43	15:44	17:28	18:48
4	Пайшанба	06:37	08:01	12:43	15:45	17:29	18:49
5	Жума	06:37	08:01	12:44	15:46	17:30	18:50
6	Шанба	06:37	08:01	12:44	15:47	17:30	18:51
7	Якшанба	06:38	08:01	12:45	15:48	17:31	18:52
8	Душанба	06:38	08:01	12:45	15:49	17:32	18:53
9	Сешанба	06:38	08:01	12:45	15:50	17:33	18:53
10	Чоршанба	06:37	08:00	12:46	15:51	17:34	18:54
11	Пайшанба	06:37	08:00	12:46	15:52	17:35	18:55
12	Жума	06:37	08:00	12:47	15:53	17:36	18:56
13	Шанба	06:37	08:00	12:47	15:54	17:37	18:57
14	Якшанба	06:37	07:59	12:47	15:55	17:39	18:58
15	Душанба	06:37	07:59	12:48	15:56	17:40	18:59
16	Сешанба	06:36	07:59	12:48	15:57	17:41	19:00
17	Чоршанба	06:36	07:58	12:48	15:58	17:42	19:01
18	Пайшанба	06:36	07:58	12:49	15:59	17:43	19:02
19	Жума	06:36	07:57	12:49	16:00	17:44	19:03
20	Шанба	06:35	07:57	12:49	16:02	17:45	19:04
21	Якшанба	06:35	07:56	12:50	16:03	17:46	19:05
22	Душанба	06:34	07:56	12:50	16:04	17:48	19:06
23	Сешанба	06:34	07:55	12:50	16:05	17:49	19:07
24	Чоршанба	06:33	07:54	12:50	16:06	17:50	19:08
25	Пайшанба	06:33	07:54	12:51	16:07	17:51	19:09
26	Жума	06:32	07:53	12:51	16:08	17:52	19:10
27	Шанба	06:32	07:52	12:51	16:10	17:54	19:11
28	Якшанба	06:31	07:51	12:51	16:11	17:55	19:12
29	Душанба	06:30	07:51	12:52	16:12	17:56	19:13
30	Сешанба	06:30	07:50	12:52	16:13	17:57	19:14
31	Чоршанба	06:29	07:49	12:52	16:14	17:58	19:15